

## 84271 - Мустаҳаб будани рӯзai ҳашт рӯзи Зулҳиҷҷа барои ҳочӣ ва ғайри ҳочӣ

### савол

Ҳукми рӯза гирифтани ҳашт рӯзи аввали Зулҳиҷҷа барои ҳочӣ чист? Тавре ки ман медонам, рӯзai рӯзи Арафа макруҳ аст.

### Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Рӯзai ҳашт рӯзи аввали Зулҳиҷҷа барои ҳочӣ ва ғайри ҳочӣ мустаҳаб аст, зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: "Ҳеч рӯзҳое нест, ки амалҳои солеҳ дар он рӯзҳо назди Аллоҳ маҳбубтар аз ин рӯзҳои даҳгона бошад. Гуфтанд: Эй расулуллоҳ! Ҳатто ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ? Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармуд: Ҳатто ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ, магар марде, ки бо ҷону молаш хориҷ шавад ва ҳеч якero пас наёварад". Бухорӣ (969) ва Тирмизӣ (757) ин ҳадисро аз Ибни Аббос (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят намудаанд ва ин лафзи Тирмизӣ аст.

Дар "Мавсуъату-л-фиқҳийя" (28/91) омадааст:

"Донишмандон бар мустаҳаб будани рӯзai ҳашт рӯзи аввали Зулҳиҷҷа, пеш аз рӯзи Арафа иттифоқ кардаанд... Моликиён ва шофеиён баён намудаанд, ки рӯзai ин рӯзҳо барои ҳочӣ низ мустаҳаб аст". Поёни сухан.

Дар китоби "Ниҳояту-л-мӯҳтоҷ" (3/207) омадааст: "Рӯзai ҳашт рӯз пеш аз Арафа суннат аст, ҷуноне ки дар китоби "Арравза" баён шудааст, ҳочӣ ва ғайри ҳочӣ дар он баробаранд. Аммо барои ҳочӣ рӯzai рӯзи Арафа суннат нест, балки аз рӯи пайравӣ ба паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) рӯза нагирифтани он барояш мустаҳаб аст, гарчанде ки пурӯзвват бошад ҳам, то ин ки барои дуо қувват дошта бошад". Поёни сухан бо каме тағиирот.

Аллоҳ донотар аст.